

Environmental Monitoring Report

Semi-Annual Report: January–June 2022
October 2022

Tajikistan: Skills and Employability Enhancement Project

Prepared by the Project Administration Group for the Ministry of Labor, Migration and Employment of the Republic of Tajikistan and the Asian Development Bank.

This environmental monitoring report is a document of the Borrower. The views expressed herein do not necessarily represent those of ADB's Board of Directors, Management or staff and may be preliminary in nature.

In preparing any country program or strategy, financing any project, or by making any designation of or reference to a particular territory or geographic area in this document, the Asian Development Bank does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area.

Table of Contents

1. INTRODUCTION.....	1
1.1. Preamble.....	1
1.2. Headline Information	1
2. PROJECT DESCRIPTION AND CURRENT ACTIVITIES.....	2
2.1. Project Description	2
2.1.1. Job Centers	5
2.2. Project Contracts and Management.....	6
2.2.1. Project environmental management.....	9
2.3. Project Activities During Current Reporting Period.....	10
2.4. Description of Any Changes to Project Design.....	11
2.5. Description of Any Changes to Agreed Construction methods.....	11
3. ENVIRONMENTAL SAFEGUARD ACTIVITIES.....	12
3.1. General Description of Environmental Safeguard Activities	12
3.2. Site Audits	12
3.3. Unanticipated Environmental Impacts or Risks	14
4. STATUS OF COMPLIANCE WITH CONVENANTS.....	15
5. RESULTS OF ENVIRONMENTAL MONITORING.....	18
5.1. Overview of Monitoring Conducted during Current Period	18
5.2. Trends	18
5.3. Material Resources Utilization.....	18
5.3.1. Current Period	18
5.3.2. Cumulative Resource Utilization	18
5.4. Waste Management	18
5.4.1. Current Period	18
5.4.2. Cumulative Waste Generation.....	18
5.5. Health and Safety.....	18
5.5.1. Community Health and Safety.....	18
5.5.2. Worker Safety and Health	18
5.6. Summary of Monitoring Outcomes.....	18
5.6.1. Functioning of the SSEMP	20
5.7. Training	20
5.8. Complaints	20
6. SUMMARY AND RECOMMENDATIONS	22
6.1. Recommendations	23
Attachment 1: Conclusion of State Environmental Expertise of CEP	24
Attachment 2: Letter to International University of Tourism and Entrepreneurship of	

Tajikistan	42
Attachment 3: Letters of establishment Grievance Redress Committees at the local level.....	43

List of Figures

Figure 1: Map of Tajikistan Showing the Location of the Six Project Sites	3
Figure 2: Project Organization Structure and Environmental Team	10

List of Tables

Table 1: Location of the Centers and Main Service Sectors	3
Table 2: Facility and Classroom Usage Plan.....	5
Table 3: Selected Occupations by City (District) and Sector for Job Centers	5
Table 4: Summary of Civil Works Contracts and works' progress	8
Table 5: Summary of Environmental Personnel	10
Table 6: Environmental Safeguards Activities Carried out During Reporting Period (Jan - June 2022)	12
Table 7: Implementation Status of Corrective Actions proposed during ADB's Environmental Safeguards Review Mission on 20 May 2022.....	13
Table 8: Grant Agreement Compliance Status	15
Table 9: Implementation Status of EMP during the pre-construction period	19
Table 10: Issues identified during the monitoring period	22

Abbreviations

DRS	Districts of Republican Subordination
EMP	Environmental Management Plan
GRM	grievance redress mechanism
IEE	Initial Environmental Examination
LLC	Limited Liability Company
MOLME	Ministry of Labor, Migration and Employment
PAG	project administration group
SAEMR	Semi-Annual Environmental Management Report
SEEP	Skills and Employability Enhancement Project
SSEMP	Site Specific Environmental Management Plan

1. INTRODUCTION

1.1. Preamble

1. This report represents the Semi-Annual Environmental Monitoring Review (SAEMR) for Skills and Employability Enhancement Project (SEEP).
2. This report is the 2nd Environmental Monitoring Report for the project.

1.2. Headline Information

3. This is the second SAEMR prepared for the SEEP and covers the reporting period from January to June 2022. The report describes the status of project implementation, and activities carried out by the Project Administration Group (PAG) with regards to environmental safeguard issues.
4. During the reporting period, tender was held for construction works for all components and for four of them awarded. CW01 "Construction of Migration Service Center – Bokhtar City, Khatlon Region" was awarded to Limited Liability Company (LLC) "Meliorator". The contract for CW03 "Construction Migration Service Center in Khujand" was awarded to LLC "Faridun". The contract for CW05 Lot 1 "Construction of Job Centre for Rogun City - DRS " was awarded to LLC "Iqlimi sof", and CW05 Lot 2 "Construction of Job Centre for Dangara District, Khatlon Region" was awarded to LLC "Story-Centr". All contracted companies started construction works.
5. Due to an insufficient number of participants, tenders for the component CW02 "Construction of Migration Service Center -Vose district, Khatlon Region" have been cancelled. The retender was conducted on 19 August 2022. The bidding documents of participants are under evaluation and the result is expected in November 2022.
6. Tender for the component CW04 "Construction of Job Center and Migration Center in Dushanbe" was conducted on 01 September 2022. The bidding documents of participants are under evaluation and the result is expected in November 2022.

2. PROJECT DESCRIPTION AND CURRENT ACTIVITIES

2.1. Project Description

7. The proposed project is aligned with the following impact: productive employment expanded in line with the *National Development Strategy 2030*. The project will have three outputs: (i) Output 1: More inclusive and targeted migration support provided; (ii) Output 2: Access to and relevance of public employment services enhanced; and (iii) Output 3: Planning and management of migration and employment services strengthened. The key activities under each of these outputs are listed below.

- (i) Output 1: More inclusive and targeted migration support provided:
 - New Migration Service Centers for job seekers in overseas labor market and migrant returnees established and equipped.
 - More comprehensive pre-departure orientation program to enhance the living conditions of migrants provided.
 - New pre-employment training program to help the migrants find better jobs developed.
 - Financial literacy and basic information technology (IT) communication skills training for safe remittance transmission and better access to social welfare information provided.
 - Behavior change initiatives for migrants and migrant families piloted.
 - New job counseling services for returning migrants and banned migrations provided.
- (ii) Output 2: Access to and relevance of public employment services improved:
 - New model Job Centers that will provide job seekers with competency-based short-term training established and equipped.
 - Childcare centers provided and stipend program for female job seekers piloted.
 - Soft skills training targeting conscientiousness and agreeableness provided.
 - Job counseling services using IT tools provided.
 - Information and communication technology (ICT) skills and knowledge of Job Center graduates improved to enhance their productivity.
- (iii) Output 3: Planning and management of migration and employment services strengthened:
 - International Labor Organization (ILO) ISCO¹08 introduced and used for the labor market database.
 - Skills and employment survey for the tourism sector piloted.
 - Labor market portal expanded and client tracking survey conducted.
 - Internationally good practices for migration and employment services introduced and disseminated.
 - Awareness of the services of migration centers and job centers promoted.
 - Adult learning center capacity in skills training certification strengthened.

8. **Project facilities for construction or renovation.** The project facilities to be constructed under the project and covered by the Initial Environmental Examination (IEE) consist of three job centers and four migration service centers² (see map in Fig. 1), namely:

- (i) Job Centers
 - Rogun City, DRS.
 - Dangara District, Khatlon Province.
 - Dushanbe City.

¹ International Standard. Classification of Occupations

² The migration service center in Dushanbe will be part of Job center of Dushanbe

- (ii) Migration Service Centers
- Bokhtar City, Khatlon Province.
 - Vose District, Khatlon Province.
 - Khujand City, Sughd Province.
 - Dushanbe City.




Figure 1: Map of Tajikistan Showing the Location of the Six Project Sites

9. The planned facilities are three Migration Service Centers to be built in existing sites and three new Job Centers to be constructed in unoccupied government-owned land. The location of the Job Centers and Migration Service Centers, the situation at the sites, and the target economic sectors, are shown in Table 1.

Table 1: Location of the Centers and Main Service Sectors

Type of Center	Location of Site	Site Situation	Economic Sectors
Job Center	Dushanbe City (with Migration Service Center function) DRS	New	Tourism and services <ul style="list-style-type: none"> • Housekeeper/cleaner • Waiter/bartender • Hotel and guesthouse manager • Restaurant manager • Multi-lingual travel guide Pre-departure migration service center <ul style="list-style-type: none"> • Pre-departure training • Construction training * Welder (basic) • Plasterer (basic)

Type of Center	Location of Site	Site Situation	Economic Sectors
			• Electrician helper (basic)
	Rogun City DRS	New	Energy Electrical line installer and repairer Solar energy equipment electrician Maintenance (repair, replacement) of electrical meters
	Dangara District Khatlon Region	New	Agriculture Field crop and vegetable growers Fruit, vegetable, and related preservers Agriculture machinery repairers Management for small-scale farmers
Migration Service Center	Khujand City Sughd Region	Inside the MOLME site	Pre-departure migration service center • Pre-departure training • Construction training * Welder (basic) • Plasterer (basic) • Electrician helper (basic)
	Bokhtar City Khatlon Region	Inside the Vocational School	Pre-departure migration service center • Pre-departure training • Construction training * Welder (basic) • Plasterer (basic) • Electrician helper (basic)
	Vose District Khatlon Region	Inside the Vocational School	Pre-departure migration service center • Pre-departure training • Construction training * Welder (basic) • Plasterer (basic) • Electrician helper (basic)

10. It is assumed that there will be a maximum of 200 persons accessing the services of the centers at any one time. Skills development will include both theory and practical application. The design will, therefore, cover 50% theory and 50% practical courses. This will apply to all training programs in the Job Centers. For the Migration Centers, however, this will only apply to the pre-employment construction trade part. At this stage, it is still undetermined how many will access the construction courses.

11. For the construction pre-employment component of the program for Migration Service Centers, three training spaces are considered, each to hold 10 persons per training session: 10 participants x 3 training spaces x 2 sessions (theory and practical training) = 60 participants. For pre-departure training, 140 trainees are projected.

12. As a general rule, for training rooms for theory, one group is planned to have 20-30 trainees, and for practical training spaces, one group will have 10 trainees. These rooms and spaces will all be in the main building. In addition, external fieldwork training on construction, agriculture, and energy will be conducted at the annex workshop or at the basement of the main buildings (Table 2).

Table 2: Facility and Classroom Usage Plan

Center	No. of Persons Targeted for the Facility	Training Sessions		
		Theory	Practical Training	
		General Classroom	Special Classroom	Workshop
	n	n x 50%	n x 50%	
Job Center	200	100 at 20-30 trainees/class (4-5 classrooms)	70 at 10 trainees per classroom or training unit or space	30 more than 3 training units in the workshop
Migration Center	200	100 at 20-30 trainees/class (4-5 classrooms)	70 at 10 trainees per classroom or training unit or space	30 3 training units in the workshop

13. In addition to the training rooms, the Job Centers and Migration Service Centers will also have counseling rooms and multipurpose halls that can be used for large-scale training, exhibition, and seminars good for about 50-60 persons.

2.1.1. Job Centers

14. New Job Centers will be constructed in three cities, which were selected based on their potential for economic growth and the need to create employment in the area. Each Job Center will specialize in a particular economic sector, i.e., energy in Rogun City, agriculture in Dangara, and tourism in Dushanbe. The focus of training within each sector in the Job Centers will be on occupations which are in high demand. The trainings to be provided at the Job Centers will be designed for a shorter period than conventional training and will be intended for job seekers (youth, disadvantaged, and females) who do not want or are not able to attend longer training sessions. The exact duration of training will depend on the occupation, although it is anticipated to range from one to six months. Training will be responsive to local labor market needs and provide practical on-the-job experience. The specific occupations were selected based on greatest employment opportunities in the given locations.

15. It is intended that all clients of the Job Centers are given training in information and communication technology to increase productivity of the job seekers. Training materials will have elements common to all three sectors but will be modified for each industry. Jobseekers will gain rudimentary training on the use of the Internet, Word, and Excel. There could be modules at different levels depending on the client's prior knowledge and interest. Table 3 presents the selected occupations to be provided in Job Centers.

Table 3: Selected Occupations by City (District) and Sector for Job Centers

Sector	City/District	Basic Occupations
Agriculture	Dangara	<ul style="list-style-type: none"> Field crop and vegetable growers Fruit, vegetable, and related preservers Agriculture machinery repairers Management for small-scale farmers
Energy	Rogun	<ul style="list-style-type: none"> Electrical line installer and repairer Solar energy equipment electrician Maintenance (repair, replacement) of electricity meters
Tourism	Dushanbe	<ul style="list-style-type: none"> Housekeeper / cleaner Waiter / bartender Hotel and guesthouse manager Restaurant manager Multi-lingual travel guide

16. The new Job Centers will provide a full range of services for job seekers including: (i) job guidance and provision of information about the local labor market; (ii) technical training in basic

skills like general workplace health and safety, use of hand tools, and preparation and cleaning of workplace; (iii) practical technical training for specific skills in the selected priority occupations of targeted industry sectors including industry-based support such as on-the-job training; (iv) development of soft skills and skills aimed at finding a job (e.g., writing a CV, searching for a job, conducting a job interview); and (vi) basic information and communication technology training.

2.2. Project Contracts and Management

17. The project is funded by a grant from the Asian Development Bank (ADB) and Japan Fund for Information and Communication Technology. The project will be implemented by the Ministry of Labor, Migration, and Employment (MOLME) as the project Executing Agency (EA). The PAG established under MOLME will be the Implementing Agency (IA). The PAG will undertake procurement and administer contracts.

18. The project is consisting of 5 Civil Works (CW) packages,

- Package 1 (CW-01) Construction of Migration Center in Bokhtar
- Package 2 (CW-02) Construction of Migration Center in Vose
- Package 3 (CW-03) Construction of Migration Center in Khujand
- Package 4 (CW-04) Construction of Job Center and Migration Center in Dushanbe
- Package 5 -1 (CW-05/1) Construction of Job Center Rogun
- Package 5 -2 (CW-05/2) Construction of Job Center Dangara

19. During the reporting period, tender was held for construction works for packages CW01 "Construction of Migration Service Center – Bokhtar City, Khatlon Region", CW02 "Construction of Migration Service Center –Vose district, Khatlon Region", CW03 "Construction of Migration Service Center – Khujand City, Sughd Region", CW05 Lot 1 "Construction of Job Centre for Rogun City - DRS", and CW05 Lot 2 "Construction of Job Centre for Dangara District, Khatlon Region".

20. CW01 "Construction of Migration Service Center – Bokhtar City, Khatlon Region" was awarded to LLC "Meliorator".

21. The contract for CW03 "Construction Migration Service Center in Bokhtar" was awarded to LLC "Faridun".

22. The contract for CW05 Lot 1 "Construction of Job Centre for Rogun City - DRS " was awarded to LLC "Iqlimi sof".

23. The contract for CW05 Lot 2 "Construction of Job Centre for Dangara City, Khatlon Region" was awarded to LLC "Story-Centr".

24. Due to insufficient number of participants, tenders for the package CW02 "Construction of Migration Service Center - Vose district, Khatlon Region" have been cancelled. The retender was conducted on 19 August 2022.

25. The tender for "Construction of Job Centre with Migration Service Center functional for Dushanbe city" was conducted on 01 September 2022.

26. The national initial environmental examination report covering entire scope of the project and final construction design was submitted for review by the PAG to the State Ecological Expertise (SEE) of Committee for Environmental Protection, which issued "environmental appraisal" on 13 August 2021 (Registration No. 542-15 for Construction of Job Center and Migration Center in Dushanbe, No. 543-15 for Construction of Job Center in Rogun, No. 544-15 for Construction of Job Center Dangara, No. 545-15 for Construction of Migration Center in Khujand, No. 546-15 for Construction of Migration Center in Vose and No. 547-15 for Construction of Migration Center in Bokhtar) with following conditions:

- a) Strictly comply with the norms and requirements of the legislation of the Republic of Tajikistan in the field of environmental protection and improvement, Committee on

Emergency Situations and Civil Defense under the Government of the Republic of Tajikistan 30.01.2018, SNiP³ 245-71 construction, sanitary and fire protection norms and requirements during carrying out construction works.

- b) During carrying out construction works consider the issue of the intended use of the fertile layer and replanting existing shrubs and saplings or to coordinate their cutting with the environmental protection authorities of the district in accordance with the established procedure.
- c) Establish work regime during construction works.
- d) Landscape the area around the planned building in accordance with the requirements of the rules and regulations of construction of MK RT⁴ 30.01-2018.
- e) Place construction and household waste arising during construction work in the prescribed manner in the official landfill.

27. Summary of civil works contracts and works' progress is summarized in Table 4.

³ Sanitary norms and rules

⁴ From Tajik – Меъёру қоидаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (Norms and rules of The Republic of Tajikistan)

Table 4: Summary of Civil Works Contracts and works' progress

Package	Scope	Contractor	Signed	Approval Date			Environmental personnel		Civil Work		(%) Progress as of	
				SSEMP	COVID-19 HSMP	ERP	Environmental officer	Health and Safety officer	Start	End	31 Dec 2021	30 Jun 2022
CW-01	Construction of Migration Center in Bokhtar	LLC Meliorator	28 June 2022	July 2022	July 2022	July 2022	Toirjoni Davlatjon	Hasan Kayumov	July 2022	(Q3 2024)	0%	0%
CW-02	Construction of Migration Center in Vose	Not selected	(November 2022)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	(December 2022)	(Q3 2024)	0%	0%
CW-03	Construction of Migration Center in Khujand	LLC Faridun	29 June 2022	July 2022	July 2022	July 2022	Dovudjon Saidov	Dovudjon Saidov	July 2022	(Q3 2024)	0%	0%
CW-04	Construction of Job Center and Migration Center in Dushanbe	Not selected	(November 2022)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	(December 2022)	(Q3 2024)	0%	0%
CW-05	Construction of Job Center in Rogun	LLC Iqlimi sof	25 July 2022	September 2022	September 2022	September 2022	Muazama Burkhanova	Yoldash Abdul Sattar	September 2022	(Q3 2024)	0%	0%
	Construction of Job Center Dangara	LLC Story-centr	22 July 2022	September 2022	September 2022	September 2022	Ibrohimzoda Tohir	Dilovar Abdulloev	September 2022	(Q3 2024)	0%	0%

Note: The Month/Years in brackets are planned schedule.

COVID-19 HSMP = COVID-19 Health and Safety Management Plan, ERP = Emergency Response Plan, SSEMP = site-specific environmental management plan

2.2.1. Project environmental management

28. **Executing agency (EA)**: MOLME will be the EA of the project and will be responsible for overall management including, but not limited to:

- Monitoring and supervision of project implementation;
- Policy coordination and guidance for implementation;
- Signing of contracts; and
- Coordination and timely submission of reports to ADB.

29. **Inter-ministerial Steering Committee (ISC)**: The ISC will provide oversight for the project. The ISC will be co-chaired by MOLME and the Ministry of Finance (MOF) of the Republic of Tajikistan and comprised of representatives from other relevant ministries. The manager of the PAG shall participate in ISC meetings. ISC's roles and responsibilities will include, but not be limited to:

- Overall policy guidance;
- Coordination and liaison with other government agencies and departments
- Evaluation of project activities and outputs based on quarterly reports,

30. **Project Administration Group (PAG)**: The PAG, established under MOLME, will manage the day-to-day operations of the project as the implementing agency. The PAG will be primarily responsible for procurement and financial management of the project. MOLME will appoint the PAG Director who will supervise PAG operations. The PAG manager and staff will be selected through a competitive procedure and funded by the project. The PAG will have the following staff: PAG Manager and experts in specific areas (financial management, procurement, civil works, training and employment development, migration and labor, environmental safeguards, monitoring and evaluation (M&E), information technology, and gender) as well as support staff. PAG's roles and responsibilities will include, but not be limited to the following:

- Support MOLME with the implementation of activities and financial management of the project.
- Review and monitoring of project progress.
- Administration of procurement and recruitment of consultants.
- Supervision of consultants to ensure quality in execution of all contracts.
- Establishment of the project M&E framework.
- Preparation of progress reports and baseline and end line surveys.
- Preparation of withdrawal applications and management of the advance account(s).
- Annual audits of project accounts and submission of all required financial statements to ADB and the government.
- Establishment of local level Project Complaints Coordinating Units in accordance with the project's Grievance Redress Mechanism (GRM).
- Compliance with all safeguards, gender, and social requirements and covenants.
- Oversight of the implementation of the communication strategy and liaison with other ministries and government agencies involved in implementation.

31. According to the Project Administration Manual, the Project requires (i) a full-time Environmental Specialist (ii) National Environmental and Social safeguards Consultant and (iii) International Environmental and Social Safeguards Specialist under the PAG.

32. The PAG under MOLME set up by Resolution of the Government of Tajikistan for management of the contracts' implementation hired National Environmental Consultant Mr. Dilshod Dadobaev in August 2021 and Environmental Specialist of PAG Mr. Bekzod Karimov in December 2021 and the international specialists in environmental and social safeguards in August 2022.

33. The PAG is supported by the Project Supervision Consultant (PSC) – Arkon LLC. The contract with Arkon LLC was concluded on 28 June 2022. Environmental Consultant of Project Supervision Consultant is Mr. Isfandiyor Shukurov. Summary of environmental personnel is in Table 5.

Table 5: Summary of Environmental Personnel

Environmental Personnel	Allocated PMs	Date of assignment	Name
Environmental Specialist of PAG	Full time	24 Dec 2021	Bekhzod Karimov
National Environmental and Social Safeguards Consultant of PAG	18 PMs (intermittent)	26 Aug 2021	Dilshod Dadobaev
Environmental Consultant of Project Supervision Consultant	Full time	28 June 2022	Isfandiyor Shukurov
International Social Safeguards Consultant	2 PMs (intermittent)	16 August 2022	Monzurul Hoq
International Environmental Safeguards Consultant	2 PMs (intermittent)	16 August 2022	Samuel Sapuay

34. Project Organization Structure and environmental team are shown in the Figure 2 below.




Figure 2. Project Organization Structure and Environmental Team

2.3. Project Activities During Current Reporting Period

35. N/A - no civil works commenced.

2.4. Description of Any Changes to Project Design

36. In the reporting period, the design of the Job and Migration Centers is being carried out and at this stage no changes are observed.

2.5. Description of Any Changes to Agreed Construction methods

37. Construction works did not start in the reporting period.

3. ENVIRONMENTAL SAFEGUARD ACTIVITIES

3.1. General Description of Environmental Safeguard Activities

38. The IEE was submitted by PAG (MOLME) to State Ecological Expertise of the Committee for Environmental Protection (CEP) under Government of Tajikistan for getting their conclusion and a state expertise environmental appraisal has been obtained on 13 August 2021 (Attachment 1).

39. To ensure that the contractors comply with the requirements of the Environmental Management Plan (EMP), PAG prepared and provided the following specification clauses into the bidding documentation:

- List of environmental management requirements to be budgeted by the bidders in their proposals.
- Environmental clauses for contractual terms and conditions.
- IEE and EMP in English and Russian⁵ languages.

Table 6: Environmental Safeguards Activities Carried out During Reporting Period (Jan - June 2022)

Environmental Safeguard Activities
PAG environmental specialist (Mr. Bekzod Karimov) <ul style="list-style-type: none"> - Participation in preparation of Environmental Monitoring Report - Participation in the interview for hiring International Social and Environmental safeguards consultant.
National environmental consultant (Mr. Dilshod Dadobaev) <ul style="list-style-type: none"> - Preparation of Environmental Monitoring Report - Participation in preparation of bidding documentation - Participation in the interview for hiring International Social and Environmental safeguards consultant.

3.2. Site Audits

40. As part of the ADB's Country Safeguards Review mission, Mr. Yukihiro Shibuya, Senior Social Development Specialist and Ms. Kyoko Uematsu, Senior Environment Specialist visited the sites of the proposed construction in the cities of Dushanbe, Dangara and Rogun on 20 May 2022.



Photo 1: Meeting at the office of PAG



Photo 2: A site visit to the proposed location of the Job center in Dushanbe

⁵ All people speak Russian and better understand technical and technical terms in Russian than Tajik.

41. During the site visit, senior environment specialist Ms. Kyoko Uematsu identified some environmental issues in the proposed project area, regarding clearing project area by previous contractor which built the building of State Service Institute. Table 7 summarizes the implementation Status of Corrective Actions proposed by ADB's Safeguard specialist.

Table 7: Implementation Status of Corrective Actions proposed during ADB's Environmental Safeguards Review Mission on 20 May 2022

Issue	Action to be Taken	Responsibility	Measures taken
<p>At Dushanbe subproject site:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construction materials were left haphazardly by a contractor who recently built university campus within the same premise (non-ADB project) (Photo 3 and Photo 4).⁶ 2. The surface ground of the site was not levelled, and stagnant water which could be habitat of breeding site for transmitting insects such as mosquitoes, was also observed (Photo 5). 3. Manhole was kept open without cover and safety fence around it (Photo 6). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the project site is cleared (by the contractor who has built university campus) 	PAG MOLME	<p>The Letter regarding preparation site and clearance before takeover of ADB Project's Contractor has been sent to the University on 15 June 2022 (Attachment 2)</p> <p>The university started to clean the territory and it is expected that the territory will be cleared before handing over to the Dushanbe Job center contractor (October 30).</p>

PAG MOLME = project administration group under Ministry of Labor, Migration and Employment



Photo 3: Construction materials left at the proposed site



Photo 4: Construction materials left at the proposed site

⁶ ADB Project's civil works contractor is not on board yet.



Photo 5: The surface ground of the site not levelled



Photo 6: Manhole without cover

3.3. Unanticipated Environmental Impacts or Risks

42. During the reporting period, COVID-19 is viewed as an unanticipated impact and risk to the community and workers. There were no major delays during the monitoring period due to the COVID-19 situation.

43. All construction companies that were contracted developed a COVID-19 Health and Safety Management Plan as part of its Site-Specific Environmental Management Plan (SSEMP) which includes, inter alia, corresponding measures on prevention of the spread of COVID-19. There are no COVID-19 reported cases from Contractors as per information of health and safety specialists, provided on Reporting period.

4. STATUS OF COMPLIANCE WITH COVENANTS

44. Status of compliance with environmental safeguards related covenants in the Project's Grant Agreement signed between Republic of Tajikistan and ADB on 21 October 2020⁷ is summarized in Table 8.

Table 8: Grant Agreement Compliance Status

Schedule	Paragraph	Covenant	Compliance Status
3	3	The Recipient shall not award any Works contract which involves environmental impacts until: a) All the relevant environmental permits required under the laws and regulations of the Recipient for conducting such Works have been issued to the relevant contractors;	Complied with All contractors will obtain relevant permit before commencement of works
3	3	b) the Project Executing Agency has incorporated the relevant provisions from the EMP into the Works contract	Complied with The IEE and EMP are the parts of all Bidding documents and Works' contracts and included as annexes to the contracts
3	3	c) the Project Executing Agency obtained the final approval of the IEE from the relevant environment authority of the Recipient.	Complied with The State Ecological Expertise (SEE) of Committee for Environmental Protection (CEP), which issued "environmental appraisal" on 13 August 2021
3	5	Environment The Recipient shall ensure or cause the Project Executing Agency to ensure that the preparation, design, construction, implementation, operation and decommissioning of the Project and all Project facilities comply with (a) all applicable laws and regulations of the Recipient relating to environment, health and safety;	Complied with According to the legislation of the Republic of Tajikistan, all relevant state authorities in the field of safety, health and environmental protection have checked the compliance of the project with all relevant law and regulations stage of the feasibility study of the project
3	5	(b) the Environmental Safeguards;	Complied with SEE of CEP checked compliance of the project with Environmental safeguards and issued "environmental appraisal" on 13 August 2021
3	5	(c) all measures and requirements set forth in the IEE, the EMP, and any corrective or preventative actions (i) set forth in a Safeguards Monitoring Report, (ii) which are subsequently agreed between ADB and the Recipient.	Complied with Implementation status of and compliance with all measures and requirements set forth in the IEE and EMP, and all corrective or preventative actions will be reflected in the SAEMRs
c3	9	The Recipient shall make available or cause the Project Executing Agency to make available necessary budgetary and human resources to fully implement the EMP and the LARP.	Complied with There are five hired specialists under this clause, one of them is Environmental Specialist, National and International Environmental Consultants and National and International Social and Resettlement Specialists for the PAG. The PAG hired Project CSC team which has an Environmental Specialist with EHS compliance responsibility.

⁷ ADB. Grant Agreement (Special operations) for Skills and Employability Enhancement Project (21 October 2020): <https://www.adb.org/projects/documents/taj-51011-003-grj-0>

Schedule	Paragraph	Covenant	Compliance Status
3	10	Safeguards - Related Provisions in Bidding Documents and Works Contracts The Recipient shall ensure or cause the Project Executing Agency to ensure that all bidding documents and contracts for Works contain provisions that require contractors to: <p>(a) comply with the measures relevant to the contractor set forth in the IEE, the EMP and the LARP (to the extent they concern impacts on the respective affected people under the Environmental Safeguards, the Involuntary Resettlement Safeguards and the Indigenous Peoples Safeguards during construction), and any corrective or preventative actions set forth in (i) a Safeguards Monitoring Report, or (ii) subsequently agreed between ADB and the Recipient;</p>	Complied with Contracts under bidding include EMPs cleared by ADB, and applicable conditions of national IEE clearances listed under para. 28.
3	10	(b) make available a budget for all such environmental and social measures;	Complied with This item included in the bidding documents and contracts of the all civil work packages.
3	10	(c) provide the Recipient with a written notice of any unanticipated environmental, resettlement or indigenous peoples risks or impacts that arise during construction, implementation or operation of the Project that were not considered in the IEE, the EMP and the LARP;	Complied with This requirement is included in the bidding documents and contracts of the all civil work packages.
3	10	(d) adequately record the condition of roads, agricultural land and other infrastructure prior to starting to transport materials and construction; and	Complied with This requirement is included in the bidding documents and contracts of the all civil work packages.
3	10	(e) reinstate pathways, other local infrastructure, and agricultural land to at least their pre-project condition upon the completion of construction.	Complied with This requirement included in the bidding documents and contracts of the all civil work packages.
3	11	Safeguards Monitoring and Reporting The Recipient shall do the following or cause the Project Executing Agency to do the following: <p>(a) Submit semi-annual Safeguards Monitoring Reports to ADB and disclose relevant information from such reports to the respective affected people under the Environmental Safeguards, the Involuntary Resettlement Safeguards and the Indigenous Peoples Safeguards promptly upon submission,</p>	Complied with Starting second half of 2021, PAG is submitting SAEMRs to ADB. The information from this SAEMR will be translated into Russian language ⁸ and disclosed at the website of the project. ⁹ The SAEMR for July-December 2021 was disclosed in the IA website in both Russian and English. ¹⁰
3	11	(b) if any unanticipated environmental and/or social risks and impacts arise during construction, implementation or operation of the Project that were not considered in	Complied with COVID-19 is considered as unanticipated impact. All contracted Contractors prepared COVID-19 HSMP and ERP as

⁸ All people speak Russian and better understand technical and technical terms in Russian than Tajik

⁹ www.seep.tj

¹⁰ <https://seep.tj/ru/materials/1>; <http://seep.tj/en/materials/1>

Schedule	Paragraph	Covenant	Compliance Status
		the IEE, the EMP and the LARP, promptly inform ADB of the occurrence of such risks or Impacts, with detailed description of the event and proposed corrective action plan;	part of SSEMP and will implement them to address the impact.
3	11	(d) report any actual or potential breach of compliance with the measures and requirements set forth in the EMP or the LARP promptly after becoming aware of the breach; and.	Complied with No such breach is identified.
3	13	Labor Standards. Health and Safety The Recipient shall ensure and shall cause the Project Executing Agency to ensure that the core labor standards and the Recipient's applicable laws and regulations are complied with during Project implementation. The Recipient shall include specific provisions in the bidding documents and contracts financed by ADB under the Project requiring that the contractors, among other things: (a) comply with the Recipient's applicable labor law and regulations and incorporate applicable workplace occupational safety norms;	Complied with The project is being implemented following the core labor standards and the applicable laws and regulations. Relevant provisions are included in the bidding documents and contracts
3	13	(b) do not use child labor;	
3	13	(c) do not discriminate workers in respect of employment and occupation;	
3	13	(d) do not use forced labor;	
3	13	(e) allow freedom of association and effectively recognize the right to collective bargaining; and	
3	13	(f) disseminate, or engage appropriate service providers to disseminate, information on the risks of sexually transmitted diseases, including HIV/AIDS. to the employees of contractors engaged under the Project and to members of the local communities surrounding the Project area, particularly women.	

5. RESULTS OF ENVIRONMENTAL MONITORING

5.1. Overview of Monitoring Conducted during Current Period

45. N/A: no construction activities were carried out and no environmental measurements have been undertaken during the current reporting period.

5.2. Trends

46. N/A: no construction activities were carried out and no trends which may be developing.

5.3. Material Resources Utilization

5.3.1. Current Period

47. N/A: no construction activities were carried out during reporting period.

5.3.2. Cumulative Resource Utilization

48. N/A: no construction activities were carried out during reporting period; hence, no resources yet utilized.

5.4. Waste Management

5.4.1. Current Period

49. N/A: no construction activities were carried out during reporting period; hence, no waste was generated.

5.4.2. Cumulative Waste Generation

50. N/A: no construction activities were carried out during reporting period; hence, no waste was generated.

5.5. Health and Safety

5.5.1. Community Health and Safety

51. N/A: due to the absence of construction works, there are no issues.

5.5.2. Worker Safety and Health

52. N/A: no construction activities were carried out during reporting period.

5.6. Summary of Monitoring Outcomes

53. Status of compliance with the Project EMP for pre-construction period attached to IEE is summarized in Table 9.

Table 9: Implementation Status of EMP during the pre-construction period

Subject	EMP Requirement (list all mitigation measures specified in the EMP and SEMP)	Compliance Attained	Comment on Reasons for Partial or Non-Compliance	Required Action and Target Dates to Achieve Compliance
Impact on land acquisition and community assets Loss of community assets due to land acquisition and damage to properties.	The centers will be constructed on State-owned land. The access roads will be designed to the minimum necessary width within the right of way (ROW) when feasible.	Yes		
Impact on historical and archaeological sites Damage to relics and artefacts during the conduct of the works.	The contractor will ensure that the work force is briefed that in the event of accidental finds of relics, they should immediately cease any works in the area and promptly report the find to their supervisor.	Yes	The condition is included in the contracts with contractors.	

5.6.1. Functioning of the SSEMP

54. The SSEMPs will be developed by the Contractor before commencement of civil works. Contractors have been selected for four subprojects at the moment.

55. CW01 "Construction of Migration Service Center – Bokhtar City, Khatlon Region" was awarded to LLC "Meliorator" on 28 June 2022. The Company provided the SSEMP on 5 July 2022 and was approved by PAG on 28 July 2022.

56. The contract for CW03 "Construction Migration Service Center in Khujand" was awarded to LLC "Faridun" on 29 June 2022. The Company provided the SSEMP on 9 July 2022 and was approved by PAG on 28 July 2022.

57. The contract for CW05/1 "Construction Job Center in Rogun" was awarded to LLC "Iqlimi sof" on 25 July 2022. The Company provided the SSEMP on 18 August 2022 and was approved by PAG on 15 September 2022

58. The contract for CW05/2 "Construction Job Center in Dangara" was awarded to LLC "Story-Center" on 22 July 2022. The Company provided the SSEMP on 22 August 2022 and was approved by PAG on 13 September 2022.

59. No civil works have been commenced before the approval of SSEMPs of Contractors by PAG.

5.7. Training

60. No environmental safeguard related training activities undertaken in this period.

5.8. Complaints

61. The Grievance Redress Mechanism (GRM) is in place for social, environmental or any other project related grievances. Grievance redress committees (GRCs) have been established in each area of the project implementation. GRCs consist of Deputy Head of Hukumat, Chairman; Head of Jamoat (focal point to accept and register grievances); District Land Management and Geodesy Department representative; District Architecture Department representative; District Environment and Forestry representative; Head of Housing and Communal Services Enterprise; and a professional civil engineer. Local NGOs were informed about the project during public discussions and can join the GRCs (see Attachment 3 for List of assigned officials). The GRM will be available to allow GRC to provide effective and systematic mechanism in responding to queries, grievances and complaints from affected persons and stakeholders. During the public consultations, the local community was informed about the GRM, the expected composition of the GRC, and information about the grievance registration process. Also, the Heads of Jamoats were involved in the process of establishing GRM at the local level.

62. The time period required for the GRC to review submitted claims or grievances is 14 calendar days, which is considered a reasonably efficient process for review, assessment, approval or rejection, and the provision of relevant feedback to claimants. If the case is complex or requires more detailed investigation (e.g., inspection by technical experts or legal opinion from the state or certified private entities), the complaint review period may be extended to 30 calendar days or more, if necessary. In such cases, written notification should be sent to the complainant explaining the reasons for extension, describing the process and indicating the expected dates for the delivery of the results of the revision.

63. If the complaint is not resolved within the set timeframe, or the complainant is not satisfied with the GRC decision, s/he can appeal at the country level GRM. The country level GRC focal person will register the complaint/appeal, issue a written note with information on the timeframe for grievance resolution (14 to 30 days, depending on the complexity of the case) and initiate a

review of the complaint. The focal person should initiate the grievance review and convene the GRC meeting no later than 5 days since the complaint was registered as eligible for the GRM. All supporting documents - photo and video materials, required certificates, legal opinions, technical expert opinions if applicable - should be prepared prior to the meeting. The minutes of each meeting should be agreed and signed by all members of the GRC no later than 3 days following the gathering.

64. All enquiries/grievances related to the Project will be addressed with the participation of the PAG. The GRM covers issues related to social, environmental and other safeguard issues under the ADB Safeguard Policy Statement 2009 and applicable laws of Tajikistan.

65. There were no registered written and/or verbal grievance cases from the project communities. Since construction works have not been started and there is no site clearance activity, there was no grievance case in the reporting period.

6. SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

66. Within this reporting period, four construction contracts were awarded: CW01 "Construction of Migration Service Center – Bokhtar City, Khatlon Region" was awarded to LLC "Meliorator" and CW03 "Construction Migration Service Center in Khujand" was awarded to LLC "Faridun", CW05/1 "Construction Job center in Rogun" was awarded to LLC "Iqlimi sof", and CW05/2 "Construction Job center in Dangara" was awarded to LLC "Story-centr". All contracted companies provided SSEMPs, which were approved by PAG. After approving SSEMPs, contracted companies started mobilization and construction works.

67. During the reporting period, one issue was identified related to the proposed project territory of the construction of the Dushanbe job center. During the ADB safeguard review mission in May 2022, it was revealed that the previous contractor for the construction of the campus of the International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan (not an ADB project), did not clear the territory after the completion of the construction works. To resolve this issue, PAG sent a letter to the University management about solving this problem and clearing the territory before hand it over to a contractor of the Dushanbe job center.

68. The environmental management team for the implementation of environmental safeguards requirements is almost established by all parties.

69. GRM is established and fully functional, no complaints received within reporting period.

70. The issues identified during this monitoring period are summarized in Table 10.

Table 10: Issues identified during the monitoring period

Issue	Required Action	Responsibility	Timing (Target Dates)
Dushanbe subproject site:			
Construction materials were left haphazardly by a contractor who recently built university campus within the same premise (non-ADB project). ¹¹	Ensure that the project site is cleared (by the contractor who has built university campus)	PAG MOLME	<p>30 October 2022</p> <p>The Letter regarding preparation site and clearance before takeover of ADB Project's Contractor has been sent to the University (Attachment 2)</p> <p>The university started to clean the territory and it is expected that the territory will be cleared before handing over to the Dushanbe Job center contractor (October 30).</p>
The surface ground of the site was not levelled, and stagnant water which could be habitat of breeding site for transmitting insects such as mosquitoes, was also observed.			
Manhole was kept open without cover and safety fence around it.			

¹¹ ADB Project's civil works contractor is not on board yet.

6.1. Recommendations

71. The SSEMPs should include a specific COVID-19 Health and Safety Management Plan and an Emergency Response Plan. SSEMPs should be submitted by Contractors and approved by PAG
72. Other permits/agreements regarding the disposal of any hazardous waste, siting of Contractor's office etc. should be taken/concluded as per national environmental legislation requirements and put to the record folder of PAG.

Attachment 1: Conclusion of State Environmental Expertise of CEP



КУМИТАИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭКСПЕРТИЗАИ ДАВЛАТИИ ЭКОЛОГӢ

734034, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи Шамсӣ, 5/1.
тел: 2359583, 2359577, факс: 2361353;

№ 542-15

« 13 » 08 с. 2021



Тасдиқ мекунам:
Сардори Экспертизаи
давлатии экологӣ
Д. Камолов

ХУЛОСАИ

Экспертизаи давлатии экологӣ

Маълумотҳои умумӣ

1. Номи ишроот, лоиҳа: Маркази рушди малакаҳо ва марказ оид ба масъалаҳои муҳоҷират.
2. Мавқеи ҷойгиршавии ишроот: шаҳри Душанбе.
3. Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда: Дархост барои гирифтани хулосаи экспертизаи экологӣ. Мавод оид ба арзёбии таъсиррасонӣ ба муҳити зист.
4. Дархост ва пешниҳодкунандаи ҳуҷҷат, лоиҳа: Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5. Санаи қабули ҳуҷҷат: 04.08.2021.

Экспертизаи давлатии экологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба сохтмони бинои маркази рушди малакаҳо ва марказ оид ба масъалаи муҳоҷират, ҷиҳати гирифтани хулосаи экспертизаи давлатии экологӣ баррасӣ намуд.

Мувофиқи маводҳои пешниҳодшуда қитъаи замин барои сохтмони мазкур дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шудааст. Бинои мавриди назар чоршӯна буда масоҳати умумии он 7250,0 метри мураббаъро ташкил мекунад.

Релефи маҳал ҳамвор мебошад.

Иқлими шаҳр бо тағйирёбии ҳароратии шабонарӯзӣ солона, бо миқдори начандон зиёди боришоти барфу борон тавсиф меёбад. Тобистони минтақа хушк гарм ва зимистонаш мулоим мебошад.

Шартҳои табиӣ-иқлимии шаҳри интиҳобшуда чунин аст:

- минтақаи иқлимӣ – сохтмонӣ – IV^A;
- зилзилатобоварӣ – 8 балл;

- ҳарорати ҳисобии зимистона – 13°C;
- меъёри сарбории барф – 50 кг/м²;
- меъёри фишордиҳии шамол – 45,0 кг/м²;

Истифодаи об аз шабакаи бо обтаъминкунии умумишаҳрӣ бо мақсади корҳои сохтмонӣ, эҳтиёҷоти ҳоҷагидорӣ (маишӣ-нӯшокӣ), ҷорабиниҳои зидди сӯхтор ва кабудизоркунӣ пешбинӣ шудааст. Масрафи ҳисобии об мувофиқи меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ қабул карда шудааст.

Оташхомушкунӣ беруна аз гидрантҳои оташхомушкунӣ пешбинӣ шудааст. Партовиши партовобҳои обии объект ба шабакаи корези шаҳрӣ пешбинӣ шудааст.

Ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ таъсир ба намудҳои гуногуни компонентҳои муҳити зист расонида мешавад. Ба таъсири эҳтимоли ба муҳити зист дохил мешаванд:

- ҳузури физикии техника ва одамон;
- эмиссияи моддаҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосфера ва ҷанг;
- тағйирёбии намуди релефи аслӣ;
- тағйирёбии механикии қабати ҳосилхези замин;
- ҳосилшавии партовҳои истеҳсолӣ, истеъмоли ва партовҳои обӣ;
- таъсири факторҳои физикӣ (садо, рӯшноӣ, гулгула).

Корҳои сохтмонӣ характери муваққатӣ ва номуташаққили дошта, мӯҳлати иҷрои корҳо начандон дароз аст.

Ҳангоми корҳои сохтмонӣ манбаҳои асосии партов ба ҳавои атмосфера инҳо мебошанд:

- моддаҳои ифлоскунандаи ҳаво аз фаъолияти муҳаррикҳои техника ва воситаҳои нақлиётӣ истифодашаванда;
- ҷанг ҳангоми кашонидан ва нигоҳдории масолах;
- ҷанг ҳангоми ҷобачогузориҳои техникаҳо;

Ҳамзамон ҳангоми сохтмон ва фаъолияти иншоот пайдо шудани партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишӣ дар назар аст.

Партовҳои сохтмонӣ ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ ба вучуд меояд, ки ҳаҷми он аз ҳаҷми корҳои сохтмонӣ вобаста мебошад. Таркиби ин партовҳо аз боқимондаҳои маҳсулотҳои сохтмонӣ, аз қабилҳои оҳанпора, кубур, ноқилҳо, партовҳои изолятсионӣ ва амсоли онҳо иборат мебошад. Партовҳои сохтмонӣ баъд аз анҷоми корҳои сохтмонӣ ба навъҳо ҷудо карда шуда бароварда мешаванд.

Партовҳои саҳти маишӣ аз ҳисоби кормандон ва рӯбучини майдони атрофи бино ба амал меояд. Ҳаҷми партовҳои саҳти маишӣ аз шумораи умумии кормандон ва масоҳати майдонҳои рӯфташаванда вобаста аст.

Ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ иншоот ҳамчунин садо ва ларзиш ба вучуд меояд, ки оромии минтақаро муваққатан ҳалалдор месозад. Аз ин лиҳоз ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни қорӣ муқаррар карда шуда, аз техникаю механизмҳои замонавӣ бояд истифода бурда шавад.

Бо назардошти риоя ва иҷрои ҷорабиниҳо дар бахши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист сохтмони бинои мазкур ба компонентҳои муҳити зист таъсири назаррас надорад.

Бо мақсади ҳифз ва беҳдошти муҳити зист супоришҳои зерин барои иҷро пешниҳод карда мешавад:

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмони иншоот меъёр ва талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист, МҚШ ҚТ 30.01.2018, СНиП 245-71 меъёр ва талаботи сохтмонӣ, санитарӣ ва зидди сӯхтор қатъиян риоя карда шаванд;

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ қабати ҳосилхези замин мақсаднок истифода бурда шуда, бо тартиби муқарраршуда масъалаи ба ҷои дигар кӯчонидани буттаву ниҳолҳои мавҷуда ва ё гирифтани онҳо бо мақомоти ҳифзи муҳити зисти ноҳия ҳаллу фасл карда шавад;

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни қорӣ муқаррар карда шавад;

- гирду атрофи бинои банақшагирифташуда тибқи талаботи меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ МҚС ҚТ 30.01-2018 кабудизор карда шавад;

- партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишӣ ҳосилшуда дар нуқтаи муваққатӣ партовнигоҳдорӣ ҷамъоварӣ карда шуда, бо тартиби муқарраршуда дар партовгоҳи расмӣ ҷойгир карда шавад;

- нусхаи хулосаи мазкур ба Раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе манзур карда шавад.

Назорат аз болои риояи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист ба зиммаи Раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе гузошта шавад.

Экспертизаи давлатии экологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба сохтмони бинои маркази рушди малакаҳо ва марказ оид ба масъалаи муҳоҷират, бо назардошти иҷрои қатъии супоришҳои дар боло зикрфта мувофиқа менамояд.

Дар сурати риояи нагардидани пешниҳодҳои болозикр хулосаи мазкур эътибори ҳуқуқӣ надорад.

Иҷр. Сардори шуъба:
Маҳмадализода Н.



эксперт:
Солихзода С.Қ.





КУМИТАИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТИ
НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ЭКСПЕРТИЗАИ ДАВЛАТИИ ЭКОЛОГӢ

734034, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи Шамсӣ, 5/1.
тел: 2359583, 2359577, факс: 2361353;

№ 543-15
«13» 08 с. 2021



Тасдиқ мекунам:
Сардори Экспертиза
давлатии экологӣ
Д. Камолов

ХУЛОСАИ
Экспертизаи давлатии экологӣ

Маълумотҳои умумӣ

1. Номи ишроот, лоиҳа: Маркази рушди малакаҳо.
2. Мавқеи ҷойгиршавии ишроот: шаҳри Роғун.
3. Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда: Дархост барои гирифтани хулосаи экспертизаи экологӣ, Мавод оид ба арзёбии таъсиррасонӣ ба муҳити зист.
4. Дархост ва пешниҳодкунандаи ҳуҷҷат, лоиҳа: Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5. Санаи қабули ҳуҷҷат: 04.08.2021.

Экспертизаи давлатии экологӣи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба сохтмони бинои маркази рушди малакаҳо, ҷиҳати гирифтани хулосаи экспертизаи давлатии экологӣ баррасӣ намуд.

Мувофиқи маводҳои пешниҳодшуда китъаи замин барои сохтмони мазкур дар шаҳри Роғун ба нақша гирифта шудааст. Бинои мавриди назар ҷорашёна буда масоҳати умумии он 3990,0 метри мураббаъро ташкил мекунад.

Шаҳри Роғун яке аз шаҳрҳои тобей Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Маркази ин шаҳр, шаҳраки Роғун аст, ки 115 км шарқтар аз шаҳри Душанбе дар канори рӯди Вахш ҷойгир аст.

Барои шаҳри мазкур иқлими континенталӣ бо тобистони гарми давомнок ва зимистони нисбатан сард хос мебошад.

Ҳарорати миёнамоҳаи моҳи аз ҳама сардтарин -5°C , моҳи аз ҳама гармтарин $42,2^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил медиҳад.

Рутубати нисбии миёнасолона 55% буда, дар моҳи январ-декабр ба қимати калонтарин ва дар моҳи июл ба нишондиҳандаи хурдтарин соҳиб мешавад.

Миқдори миёнаи солонаи боришот дар шаҳр 193 мм мебошад. Миқдори аз ҳама зиёди боришот дар моҳи март 30 мм ва дар моҳи апрел 28 мм меборад. Аз моҳи феврал то моҳи май қариб нисфи меёри солонаи боришот меборад.

Дар мавсими сарди сол шамоли самти шаркидошта бартарӣ дорад. Дар давраҳои дигар самти шамол рӯзона аз ҷанубу ғарб бошад, шабона аз самти шарқ мевазад.

Шартҳои табиӣ-иқлимӣ шаҳри интиҳобшуда чунин аст:

- минтақаи иқлимӣ – сохтмонӣ – IV^A;
- зилзилатобоварӣ – 8 балл;
- ҳарорати ҳисобии зимистона – 13°C;
- меёри сарбории барф – 50 кг/м²;
- меёри фишордиҳии шамол – 45,0 кг/м²;

Истифодаи об аз шабакаи бо обтаъминкунии умумишаҳрӣ бо мақсади корҳои сохтмонӣ, эҳтиёҷоти хоҷагидорӣ (маишӣ-нӯшокӣ), чорабиниҳои зидди сӯхтор ва кабудизоркунӣ пешбинӣ шудааст. Масрафи ҳисобии об мувофиқи меёр ва қоидаҳои сохтмонӣ қабул карда шудааст.

Оташхомӯшкунӣ беруна аз гидрантҳои оташхомӯшкунӣ пешбинӣ шудааст. Партовиши партовобҳои обии объект ба шабакаи корези шаҳрӣ пешбинӣ шудааст.

Ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ таъсир ба намудҳои гуногуни компонентҳои муҳити зист расонида мешавад. Ба таъсири эҳтимолӣ ба муҳити зист дохил мешаванд:

- ҳузури физикии техника ва одамон;
- эмиссияи моддаҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосфера ва ҷанг;
- тағйирёбии намуди релефи аслӣ;
- тағйирёбии механикии қабати ҳосилхези замин;
- ҳосилшавии партовҳои истехсолӣ, истеъмолӣ ва партовҳои обӣ;
- таъсири факторҳои физикӣ (садо, рӯшноӣ, ғулғула).

Корҳои сохтмонӣ характери муваққатӣ ва номуташаккилӣ дошта, мӯҳлати иҷрои корҳо начандон дароз аст.

Ҳангоми корҳои сохтмонӣ манбаҳои асосии партов ба ҳавои атмосфера инҳо мебошанд:

- моддаҳои ифлоскунандаи ҳаво аз фаъолияти муҳаррикҳои техника ва воситаҳои нақлиётӣ истифодашаванда;
- ҷанг ҳангоми кашонидан ва нигоҳдории масолах;
- ҷанг ҳангоми ҷобачогузории техникаҳо;

Ҳамзамон ҳангоми сохтмон ва фаъолияти иншоот пайдо шудани партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишӣ дар назар аст.

Партовҳои сохтмонӣ ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ ба вучуд меояд, ки ҳаҷми он аз ҳаҷми корҳои сохтмонӣ вобаста мебошад. Таркиби ин партовҳо аз боқимондаҳои маҳсулотҳои сохтмонӣ, аз қабили оҳанпора, кубур, ноқилҳо, партовҳои изолятсионӣ ва амсоли онҳо иборат мебошад. Партовҳои сохтмонӣ баъд аз анҷоми корҳои сохтмонӣ ба навъҳо ҷудо карда шуда бароварда мешаванд.

Партовҳои саҳти маишӣ аз ҳисоби кормандон ва рӯбучини майдони атрофи бино ба амал меояд. Ҳаҷми партовҳои саҳти маишӣ аз шумораи умумии кормандон ва масоҳати майдонҳои рӯфташаванда вобаста аст.

Ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ иншоот ҳамчунин садо ва

ларзиш ба вучуд меояд, ки оромии минтақаро муваққатан ҳалалдор месозад. Аз ин лиҳоз ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни корӣ муқаррар карда шуда, аз техникаю механизмҳои замонавӣ бояд истифода бурда шавад.

Бо назардошти риоя ва иҷрои чорабиниҳо дар баҳши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист сохтмони бинои мазкур ба компонентҳои муҳити зист таъсири назаррас надорад.

Бо мақсади ҳифз ва беҳдошти муҳити зист супоришҳои зерин барои иҷро пешниҳод карда мешавад:

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонии иншоот меъёр ва талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист, МҚШ ҚТ 30.01.2018, СНиП 245-71 меъёр ва талаботи сохтмонӣ, санитарӣ ва зидди сӯхтор қатъиян риоя карда шаванд;

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ қабати ҳосилхези замин мақсаднок истифода бурда шуда, бо тартиби муқарраршуда масъалаи ба ҷои дигар кӯчонидани буттаву ниҳолҳои мавҷуда ва ё гирифтани онҳо бо мақомоти ҳифзи муҳити зисти ноҳия ҳаллу фасл карда шавад;

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни корӣ муқаррар карда шавад;

- гирду атрофи бинои банақшагирифташуда тибқи талаботи меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ МҚС ҚТ 30.01-2018 кабудизор карда шавад;

- партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишии ҳосилшуда дар нуқтаи муваққатии партовнигоҳдорӣ ҷамъоварӣ карда шуда, бо тартиби муқарраршуда дар партовгоҳи расмӣ ҷойгир карда шавад;

- нусхаи хулосаи мазкур ба Баҳши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Роғун манзур карда шавад.

Назорат аз болои риояи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист ба зиммаи Баҳши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Роғун гузошта шавад.

Экспертизаи давлатии экологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба сохтмони бинои маркази рушди малакаҳо, бо назардошти иҷрои қатъии супоришҳои дар боло зикрфта мувофиқа менамояд.

Дар сурати риоя нагардидани пешниҳодҳои болозикр хулосаи мазкур эътибори ҳуқуқӣ надорад.

Иҷр. Сардори шӯба:
Маҳмадализода Н.



эксперт:
Солихзода С.Қ.





КУМИТАИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТИ
НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ЭКСПЕРТИЗАИ ДАВЛАТИИ ЭКОЛОГӢ

734034, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи Шамсӣ, 5/1.
тел: 2359583, 2359577, факс: 2361353;

№ 545-15

«13» 08 с. 2021



Тасдиқ мекунам:
Сардори Экспертизаи
давлатии экологӣ
Д. Камолов

ХУЛОСАИ

Экспертизаи давлатии экологӣ

Маълумотҳои умумӣ

1. Номи ишғолот, лоиҳа: Марказ оид ба масъалаҳои муҳоҷират.
2. Мавқеи ҷойгиршавии ишғолот: шаҳри Хучанд.
3. Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда: Дархост барои гирифтани хулосаи экспертизаи экологӣ. Мавод оид ба арзёбии таъсиррасонӣ ба муҳити зист.
4. Дархост ва пешниҳодкунандаи ҳуҷҷат, лоиҳа: Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5. Санаи қабули ҳуҷҷат: 04.08.2021.

Экспертизаи давлатии экологӣи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои сохтмони марказ оид ба масъалаҳои муҳоҷират, чиҳати гирифтани хулосаи экспертизаи давлатии экологӣ баррасӣ намуд.

Мувофиқи маводҳои пешниҳодшуда қитъаи замин барои сохтмони мазкур дар шаҳри Хучанди вилояти Суғд ба нақша гирифта шудааст. Бинои мавриди назар сеошёна буда, масоҳати умумии он 1570,0 метри мураббаъро ташкил мекунад.

Иқлими шаҳр бо тағйирёбии ҳароратии шабонарӯзӣ солона, бо миқдори нисбатан начандон зиёди боришоти барфу борон тавсиф меёбад. Тобистони минтақа хушку гарм ва зимистонаш мулоим мебошад.

Шартҳои табиӣ-иқлимӣи шаҳри интиҳобшуда чунин аст:

- минтақаи иқлимӣ – сохтмонӣ – IV^A;
- зилзилатобоварӣ – 8 балл;
- ҳарорати ҳисобии зимистона – 13⁰C;
- меъёри сарбории барф – 50 кг/м²;
- меъёри фишордиҳии шамол – 45,0 кг/м²;

Истифодаи об аз шабакаи бо обтаъминкунии умумишаҳрӣ бо

мақсади корҳои сохтмонӣ, эҳтиёҷоти хоҷагидорӣ (маишӣ-нӯшокӣ), чорабиниҳои зидди сӯхтор ва кабудизоркунӣ пешбинӣ шудааст. Оташхомӯшкунӣ беруна аз гидрантҳои оташхомӯшкунӣ пешбинӣ шудааст. Партовиши партовобҳои обии объект ба шабакаи корези шаҳрӣ пешбинӣ шудааст.

Ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ таъсир ба намудҳои гуногуни компонентҳои муҳити зист расонида мешавад. Ба таъсири эҳтимолӣ ба муҳити зист дохил мешаванд:

- ҳузури физикии техника ва одамон;
- эмиссияи моддаҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосфера ва чанг;
- тағйирёбии намуди релефи аслӣ;
- тағйирёбии механикии қабати ҳосилхези замин;
- ҳосилшавии партовҳои истеҳсолӣ, истеъмоли ва партовҳои обӣ;
- таъсири факторҳои физикӣ (садо, рӯшноӣ, гулгула).

Корҳои сохтмонӣ характери муваққатӣ ва номуташаккилӣ дошта, мӯҳлати иҷрои корҳо начандон дароз аст.

Ҳангоми корҳои сохтмонӣ манбаҳои асосии партов ба ҳавои атмосфера инҳо мебошанд:

- моддаҳои ифлоскунандаи ҳаво аз фаъолияти муҳаррикҳои техника ва воситаҳои нақлиётӣ истифодашаванда;
- чанг ҳангоми кашонидан ва нигоҳдории масолах;
- чанг ҳангоми ҷобачогузории техникаҳо;

Ҳамзамон ҳангоми сохтмон ва фаъолияти иншоот пайдо шудани партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишӣ дар назар аст.

Партовҳои сохтмонӣ ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ ба вучуд меояд, ки ҳаҷми он аз ҳаҷми корҳои сохтмонӣ вобаста мебошад. Таркиби ин партовҳо аз боқимондаҳои маҳсулотҳои сохтмонӣ, аз қабилҳои оҳанпора, кубур, ноқилҳо, партовҳои изолятсионӣ ва амсоли онҳо иборат мебошад. Партовҳои сохтмонӣ баъд аз анҷоми корҳои сохтмонӣ ба навъҳо ҷудо карда шуда бароварда мешаванд.

Партовҳои саҳти маишӣ аз ҳисоби кормандон ва рӯбучини майдони атрофи бино ба амал меояд. Ҳаҷми партовҳои саҳти маишӣ аз шумораи умумии кормандон ва масоҳати майдонҳои рӯфташаванда вобаста аст.

Ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ иншоот ҳамчунин садо ва ларзиш ба вучуд меояд, ки оромии минтақаро муваққатан халалдор месозад. Аз ин лиҳоз ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни қорӣ муқаррар карда шуда, аз техникаю механизмҳои замонавӣ бояд истифода бурда шавад.

Бо назардошти риоя ва иҷрои чорабиниҳо дар бахши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист сохтмони бинои мазкур ба компонентҳои муҳити зист таъсири назаррас надорад.

Бо мақсади ҳифз ва беҳдошти муҳити зист супоришҳои зерин барои иҷро пешниҳод карда мешавад:

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ иншоот меъёр ва талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист, МҚШ ҚТ 30.01.2018, СНиП 245-71 меъёр ва талаботи сохтмонӣ, санитарӣ ва зидди сӯхтор қатъиян риоя карда шаванд;
- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ қабати ҳосилхези замин мақсаднок истифода бурда шуда, бо тартиби муқарраршуда масъалаи ба

ҷои дигар кӯчонидани буттаву ниҳолҳои мавҷуда ва ё гирифтани онҳо бо мақомоти ҳифзи муҳити зисти ноҳия ҳаллу фасл карда шавад;

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни корӣ муқаррар карда шавад;

- гирду атрофи бинои банақшагирифташуда тибқи талаботи меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ МҚС ҚТ 30.01-2018 кабудизор карда шавад;

- партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишии ҳосилшуда дар нуқтаи муваққатии партовнигоҳдорӣ ҷамъоварӣ карда шуда, бо тартиби муқарраршуда дар партовгоҳи расмӣ ҷойгир карда шавад;

- нусхаи хулосаи мазкур ба Шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Хучанд манзур карда шавад.

Назорат аз болои риояи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист ба зиммаи Шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Хучанд гузошта шавад.

Экспертизаи давлатии экологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои сохтмони марказ оид ба масъалаҳои муҳоҷират, бо назардошти иҷрои қатъии супоришҳои дар боло зикрёфта мувофиқа менамояд.

Дар сурати риоя нагардидани пешниҳодҳои болозикр хулосаи мазкур эътибори ҳуқуқӣ надорад.

Иҷр. Сардори шӯъба:
Маҳмадализода Н.



эксперт:
Солихзода С.Қ.





КУМИТАИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТИ
НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ЭКСПЕРТИЗАИ ДАВЛАТИИ ЭКОЛОГӢ

734034, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи Шамсӣ, 5/1.
тел: 2359583, 2359577, факс: 2361353;

№ 544-15
« 13 » 08 с. 2021



Тасдиқ мекунам:
Сардори Экспертизаи
давлатии экологӣ
Д. Камолов

ХУЛОСАИ
Экспертизаи давлатии экологӣ

Маълумотҳои умумӣ

1. Номи ишғолот, лоиҳа: Маркази рушди малакаҳо.
2. Мавқеи ҷойгиршавии ишғолот: ноҳияи Данғара.
3. Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда: Дархост барои гирифтани хулосаи экспертизаи экологӣ. Мавод оид ба арзёбии таъсиррасонӣ ба муҳити зист.
4. Дархост ва пешниҳодкунандаи ҳуҷҷат, лоиҳа: Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5. Санаи қабули ҳуҷҷат: 04.08.2021.

Экспертизаи давлатии экологӣи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба сохтмони бинои маркази рушди малакаҳо, ҷиҳати гирифтани хулосаи экспертизаи давлатии экологӣ баррасӣ намуд.

Мувофиқи маводҳои пешниҳодшуда қитъаи замин барои сохтмони мазкур дар ноҳияи Данғара ба нақша гирифта шудааст. Бинои мавриди назар чорошён буда масоҳати умумии он 3950,0 метри мураббаъро ташкил мекунад.

Ноҳияи Данғара дар қад-қадӣ шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб, 116км қисмати ҷанубу шарқии шаҳри Душанбе ва 2км аз стансияи роҳи оҳан воқеъ гардидааст. Ноҳияро як қатор қаторкӯҳҳои системаи Помиру Олой Вахш (аз шимол), Терикдитау (аз ҷануб) ва Санглок (аз ғарб) ихота кардаанд. Аҳолии ноҳия асосан ба кишоварзӣ машғуланд. Саноат ру ба тараққӣ ниҳодааст. Дар ҳудуди ноҳия корхонаҳои коркарди пӯст, истихроҷ ва коркарди маводи инертӣ, заводи хишт, пахтадозакунӣ, заводи нон, орд ва фабрикаи насочӣ фаъолият доранд. Тибқи нақша дар ҳудуди ноҳия яке аз калонтарин корхонаи насочӣ бунёд ёфта истодааст.

Иқлими ноҳия чун тамоми Тоҷикистон континентали буда,

тобистонаш гарми дароз ва зимистонаш нисбатан мулоим аст. Ҳарорат дар доираи $+36^{\circ}\text{C}$ то -15°C ифода меёбад. Боришот ба ҳисоби миёна 400-500мм-ро ташкил мекунад. Дар ҳудуди ноҳия майдони васеи ҷангалзор доман паҳн намудааст.

Шартҳои табиӣ-иқлимӣ шаҳри интиҳобшуда чунин аст:

- минтақаи иқлимӣ – сохтмонӣ – IV^A;
- зилзилатобоварӣ – 8 балл;
- ҳарорати ҳисоби зимистона – 13°C ;
- меъёри сарбории барф – 50 кг/м^2 ;
- меъёри фишордиҳии шамол – $45,0 \text{ кг/м}^2$;

Истифодаи об аз шабакаи бо обтаъминкунии умуминоҳиявӣ бо мақсади корҳои сохтмонӣ, эҳтиёҷоти хоҷагидорӣ (маишӣ-нӯшокӣ), чорабиниҳои зидди сӯхтор ва кабудизоркунӣ пешбинӣ шудааст. Оташхомӯшкунӣ беруна аз гидрантҳои оташхомӯшкунӣ пешбинӣ шудааст. Партовиши партовобҳои обии объект ба шабакаи корези ноҳиявӣ пешбинӣ шудааст.

Ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ таъсир ба намудҳои гуногуни компонентҳои муҳити зист расонида мешавад. Ба таъсири эҳтимолӣ ба муҳити зист дохил мешаванд:

- ҳузури физикии техника ва одамон;
- эмиссияи моддаҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосфера ва ҷанг;
- тағйирёбии намуди релефи аслӣ;
- тағйирёбии механикии қабати ҳосилхези замин;
- ҳосилшавии партовҳои истеҳсоли, истеъмоли ва партовҳои обӣ;
- таъсири факторҳои физикӣ (садо, рӯшноӣ, гулгула).

Корҳои сохтмонӣ характери муваққатӣ ва номуташаққили дошта, мӯҳлати иҷрои корҳо начандон дароз аст.

Ҳангоми корҳои сохтмонӣ манбаҳои асосии партов ба ҳавои атмосфера инҳо мебошанд:

- моддаҳои ифлоскунандаи ҳаво аз фаъолияти муҳаррикҳои техника ва воситаҳои нақлиётӣ истифодашаванда;
- ҷанг ҳангоми кашонидан ва нигоҳдории масолах;
- ҷанг ҳангоми ҷобачогузориҳои техникаҳо;

Ҳамзамон ҳангоми сохтмон ва фаъолияти иншоот пайдо шудани партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишӣ дар назар аст.

Партовҳои сохтмонӣ ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ ба вучуд меояд, ки ҳаҷми он аз ҳаҷми корҳои сохтмонӣ вобаста мебошад. Таркиби ин партовҳо аз боқимондаҳои маҳсулотҳои сохтмонӣ, аз қабилӣ оҳанпора, кубур, ноқилҳо, партовҳои изолятсионӣ ва амсоли онҳо иборат мебошад. Партовҳои сохтмонӣ баъд аз анҷоми корҳои сохтмонӣ ба навъҳо ҷудо карда шуда бароварда мешаванд.

Партовҳои саҳти маишӣ аз ҳисоби кормандон ва рӯбучини майдони атрофи бино ба амал меояд. Ҳаҷми партовҳои саҳти маишӣ аз шумораи умумии кормандон ва масоҳати майдонҳои рӯфташаванда вобаста аст.

Ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ иншоот ҳамчунин садо ва ларзиш ба вучуд меояд, ки оромии минтақаро муваққатан ҳалалдор месозад. Аз ин лиҳоз ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни корӣ муқаррар карда шуда, аз техникаю механизмҳои замонавӣ бояд истифода бурда шавад.

Бо назардошти риоя ва иҷрои чорабиниҳо дар бахши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист сохтмони бинои мазкур ба компонентҳои муҳити зист таъсири назаррас надорад.

Бо мақсади ҳифз ва беҳдошти муҳити зист супоришҳои зерин барои иҷро пешниҳод карда мешавад:

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмони иншоот меъёр ва талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист, МҚШ ҚТ 30.01.2018, СНИП 245-71 меъёр ва талаботи сохтмонӣ, санитарӣ ва зидди сӯхтор қатъиян риоя карда шаванд;

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ қабати ҳосилхези замин мақсаднок истифода бурда шуда, бо тартиби муқарраршуда масъалаи ба ҷои дигар кӯчонидани буттаву ниҳолҳои мавҷуда ва ё гирифтани онҳо бо мақомоти ҳифзи муҳити зисти ноҳия ҳаллу фасл карда шавад;

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни корӣ муқаррар карда шавад;

- гирду атрофи бинои банақшагирифташуда тибқи талаботи меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ МҚС ҚТ 30.01-2018 кабудизор карда шавад;

- партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишии ҳосилшуда дар нуқтаи муваққатии партовнигоҳдорӣ ҷамъоварӣ карда шуда, бо тартиби муқарраршуда дар партовгоҳи расмӣ ҷойгир карда шавад;

- нусхаи хулосаи мазкур ба Шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Душанбе манзур карда шавад.

Назорат аз болои риояи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист ба зиммаи Шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Душанбе гузошта шавад.

Экспертизаи давлатии экологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудай Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба сохтмони бинои маркази рушди малакаҳо, бо назардошти иҷрои қатъии супоришҳои дар боло зикрӣ мувофиқа менамояд.

Дар сурати риоя нагардидани пешниҳодҳои болозикр хулосаи мазкур эътибори ҳуқуқӣ надорад.

Иҷр. Сардори шуъба:
Маҳмадализода Н.



эксперт:
Солихзода С.Қ.





КУМИТАИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТИ
НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ЭКСПЕРТИЗАИ ДАВЛАТИИ ЭКОЛОГӢ

734034, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи Шамсӣ, 5/1.
тел: 2359583, 2359577, факс: 2361353;

№ 547-15

«13» 08 с. 2021



Тасдиқ мекунам:
Сардори Экспертизаи
давлатии экологӣ
Д. Камолов

ХУЛОСАИ
Экспертизаи давлатии экологӣ

Маълумотҳои умумӣ

1. Номи ишроот, лоиҳа: Марказ оид ба масъалаҳои муҳоҷират.
2. Мавқеи ҷойгиршавии ишроот: шаҳри Бохтар.
3. Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда: Дархост барои гирифтани хулосаи экспертизаи экологӣ, Мавод оид ба арзёбии таъсиррасонӣ ба муҳити зист.
4. Дархост ва пешниҳодкунандаи ҳуҷҷат, лоиҳа: Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5. Санаи қабули ҳуҷҷат: 04.08.2021.

Экспертизаи давлатии экологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои сохтмони марказ оид ба масъалаҳои муҳоҷират, ҷиҳати гирифтани хулосаи экспертизаи давлатии экологӣ баррасӣ намуд.

Мувофиқи маводҳои пешниҳодшуда қитъаи замин барои сохтмони мазкур дар ноҳияи шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ба нақша гирифта шудааст. Бинои мавриди назар серошӯна буда, масоҳати умумии он 1570,0 метри мураббаъро ташкил мекунад.

Шаҳри Бохтар (собиқ Курғонтеппа солҳои 1944-2018) маъмурии вилояти Хатлон аст ва дар ҷанубу ғарбии Тоҷикистон дар соҳили дарёи Вахш, баландии 428 м. аз сатҳи баҳрҷой дорад. Бохтар дар 100 километрии шаҳри Душанбе, дар водии Вахш, ҷойгир аст.

Бохтар маркази кишоварзӣ, асосан соҳаи пахтакорӣ, дар Тоҷикистон аст.

Иқлими ноҳия чун тамоми Тоҷикистон континентали буда, тобистонаш гармӣ дароз ва зимистонаш нисбатан мулоим аст. Ҳарорат дар доираи +36°C то -15°C ифода меёбад.

Шартҳои табиӣ-иқлимӣ шаҳри интиҳобшуда чунин аст:

- минтақаи иқлимӣ – сохтмонӣ – IV^A;
- зилзилатобоварӣ – 8 балл;
- ҳарорати ҳисобии зимистона – 13⁰C;
- меъёри сарбории барф – 50 кг/м²;
- меъёри фишордиҳии шамол – 45,0 кг/м²;

Истифодаи об аз шабакаи бо обтаъминкунии умумишаҳрӣ бо мақсади корҳои сохтмонӣ, эҳтиёҷоти хоҷагидорӣ (маишӣ-нӯшокӣ), чорабиниҳои зидди сӯхтор ва кабудизоркунии пешбинӣ шудааст. Оташхомӯшкунии беруна аз гидрантҳои оташхомӯшкунии пешбинӣ шудааст. Партовиши партовобҳои обии объект ба шабакаи корези шаҳрӣ пешбинӣ шудааст.

Ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ таъсир ба намудҳои гуногуни компонентҳои муҳити зист расонида мешавад. Ба таъсири эҳтимолӣ ба муҳити зист дохил мешаванд:

- ҳузури физикии техника ва одамон;
- эмиссияи моддаҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосфера ва ҷанг;
- тағйирёбии намуди релефи асли;
- тағйирёбии механикии қабати ҳосилхези замин;
- ҳосилшавии партовҳои истеҳсолӣ, истеъмоли ва партовҳои обӣ;
- таъсири факторҳои физикӣ (садо, рӯшноӣ, ғулғула).

Корҳои сохтмонӣ характери муваққатӣ ва номуташаққили дошта, мӯҳлати иҷрои корҳо начандон дароз аст.

Ҳангоми корҳои сохтмонӣ манбаҳои асосии партов ба ҳавои атмосфера инҳо мебошанд:

- моддаҳои ифлоскунандаи ҳаво аз ғайриҷидаи муҳаррикҳои техника ва воситаҳои нақлиётӣ истифодашаванда;
- ҷанг ҳангоми кашонидан ва нигоҳдорӣ масолах;
- ҷанг ҳангоми ҷобаҷогузори техникаҳо;

Ҳамзамон ҳангоми сохтмон ва ғайриҷидаи иншоот пайдо шудани партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишӣ дар назар аст.

Партовҳои сохтмонӣ ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ ба вучуд меояд, ки ҳаҷми он аз ҳаҷми корҳои сохтмонӣ вобаста мебошад. Таркиби ин партовҳо аз боқимондаҳои маҳсулотҳои сохтмонӣ, аз қабилҳои оҳанпора, қубур, ноқилҳо, партовҳои изолятсионӣ ва амсоли онҳо иборат мебошад. Партовҳои сохтмонӣ баъд аз анҷоми корҳои сохтмонӣ ба навҳо ҷудо карда шуда бароварда мешаванд.

Партовҳои саҳти маишӣ аз ҳисоби кормандон ва рӯбучини майдони атрофи бино ба амал меояд. Ҳаҷми партовҳои саҳти маишӣ аз шумораи умумии кормандон ва масоҳати майдонҳои рӯфташаванда вобаста аст.

Ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонии иншоот ҳамчунин садо ва ларзиш ба вучуд меояд, ки оромии минтақаро муваққатан ҳалалдор месозад. Аз ин лиҳоз ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни қорӣ муқаррар карда шуда, аз техникаю механизмҳои замонавӣ бояд истифода бурда шавад.

Бо назардошти риоя ва иҷрои чорабиниҳо дар бахши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист сохтмони бинои мазкур ба компонентҳои муҳити зист таъсири назаррас надорад.

Бо мақсади ҳифз ва беҳдошти муҳити зист супоришҳои зерин барои иҷро пешниҳод карда мешавад:

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмони иншоот меъёр ва талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист, МҚШ ҚТ 30.01.2018, СНиП 245-71 меъёр ва талаботи сохтмонӣ, санитарӣ ва зидди сӯхтор қатъиян риоя карда шаванд;

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ қабати ҳосилхези замин мақсаднок истифода бурда шуда, бо тартиби муқарраршуда масъалаи ба ҷои дигар кўчонидани буттаву ниҳолҳои мавҷуда ва ё гирифтани онҳо бо мақомоти ҳифзи муҳити зисти ноҳия ҳаллу фасл карда шавад;

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни корӣ муқаррар карда шавад;

- гирду атрофи бинои банақшагирифташуда тибқи талаботи меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ МҚС ҚТ 30.01-2018 кабудизор карда шавад;

- партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишии ҳосилшуда дар нуқтаи муваққатии партовнигоҳдорӣ ҷамъоварӣ карда шуда, бо тартиби муқарраршуда дар партовгоҳи расмӣ ҷойгир карда шавад;

- нусхаи хулосаи мазкур ба Шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Бохтар манзур карда шавад.

Назорат аз болои риояи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баҳши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист ба зиммаи Шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Бохтар гузошта шавад.

Экспертизаи давлатии экологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои сохтмони марказ оид ба масъалаҳои муҳоҷират, бо назардошти иҷрои қатъии супоришҳои дар боло зикрфта мувофиқа менамояд.

Дар сурати риоя нагардидани пешниҳодҳои болозикр хулосаи мазкур эътибори ҳуқуқӣ надорад.

Иҷр. Сардори шуъба:
Маҳмадализода Н.



эксперт:
Солихзода С.Қ.





КУМИТАИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТИ
НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ЭКСПЕРТИЗАИ ДАВЛАТИИ ЭКОЛОГӢ

734034, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, кӯчаи Шамсӣ, 5/1.
тел: 2359583, 2359577, факс: 2361353;

№ 546-15
«13» 08 с. 2021



Тасдиқ мекунам:
Сардори Экспертизаи
давлатии экологӣ
Д. Камолов

ХУЛОСАИ
Экспертизаи давлатии экологӣ

Маълумотҳои умумӣ

1. Номи ишғолот, лоиҳа: Марказ оид ба масъалаҳои муҳоҷират.
2. Мавқеи ҷойгиршавии ишғолот: ноҳияи Восеъ.
3. Ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда: Дархост барои гирифтани хулосаи экспертизаи экологӣ. Мавод оид ба арзёбии таъсиррасонӣ ба муҳити зист.
4. Дархост ва пешниҳодкунандаи ҳуҷҷат, лоиҳа: Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шӯғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5. Санаи қабули ҳуҷҷат: 04.08.2021.

Экспертизаи давлатии экологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шӯғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои сохтмони марказ оид ба масъалаҳои муҳоҷират, чиҳати гирифтани хулосаи экспертизаи давлатии экологӣ баррасӣ намуд.

Мувофиқи маводҳои пешниҳодшуда қитъаи замин барои сохтмони мазкур дар ноҳияи Восеъ ба нақша гирифта шудааст. Бинои мавриди назар сеошёна буда, масоҳати умумии он 1570,0 метри мураббаъро ташкил мекунад.

Иқлими ноҳия бо тағйирёбии ҳароратии шабонарӯзӣ солона ва бо боришоти начандон зиёди барфу борон тавсиф меёбад. Дар ин қитъа ҳарорати миёнаи солона +10°C-ро ташкил мекунад.

Ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ таъсир ба намудҳои гуногуни компонентҳои муҳити зист расонида мешавад. Ба таъсири эҳтимолӣ ба муҳити зист дохил мешаванд:

- ҳузури физикии техника ва одамон;
- эмиссияи моддаҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосфера ва чанг;
- тағйирёбии намуди релефи аслӣ;
- тағйирёбии механикии қабати ҳосилхези замин;

- ҳосилшавии партовҳои истеҳсоли, истеъмоли ва партовҳои обӣ;
- таъсири факторҳои физикӣ (рушнӣ, гулгула).

Таъсирҳои мазкур ба вучуд омада, аз рӯи масштаб нуқтагӣ мебошад.

Корҳои сохтмонӣ характери муваққатӣ ва номуташаккилӣ дошта, мӯҳлати иҷрои корҳо начандон дароз аст.

Ҳангоми корҳои сохтмонӣ манбаҳои асосии партов ба ҳавои атмосфера инҳо мебошанд:

- моддаҳои ифлоскунандаи ҳаво аз фаъолияти муҳаррикҳои техника ва воситаҳои нақлиётӣ истифодашаванда;
- ҷанг ҳангоми кашонидан ва нигоҳдории масолах;
- ҷанг ҳангоми ҷобачогузории техникаҳо;

Шартҳои табиӣ-иқлимӣ шаҳри интиҳобшуда чунин аст:

- минтақаи иқлимӣ – сохтмонӣ – IV^A;
- зилзилатобоварӣ – 8 балл;
- ҳарорати ҳисобии зимистона – 13°C;
- меъёри сарбории барф – 50 кг/м²;
- меъёри фишордиҳии шамол – 45,0 кг/м²;

Истифодаи об аз шабакаи бо обтаъминкунии умуминоҳиявӣ бо мақсади корҳои сохтмонӣ, эҳтиёҷоти ҳоҷагидорӣ (маишӣ-нӯшокӣ), ҷорабиниҳои зидди сӯхтор ва кабудизоркунӣ пешбинӣ шудааст. Оташхомӯшкунӣ беруна аз гидрантҳои оташхомӯшкунӣ пешбинӣ шудааст. Партовиҳои партовобҳои обии объект ба шабакаи корези ноҳиявӣ пешбинӣ шудааст.

Ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ таъсир ба намудҳои гуногуни компонентҳои муҳити зист расонида мешавад. Ба таъсири эҳтимоли ба муҳити зист дохил мешаванд:

- ҳузури физикии техника ва одамон;
- эмиссияи моддаҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосфера ва ҷанг;
- тағйирёбии намуди релефи аслӣ;
- тағйирёбии механикии қабати ҳосилхези замин;
- ҳосилшавии партовҳои истеҳсоли, истеъмоли ва партовҳои обӣ;
- таъсири факторҳои физикӣ (садо, рушнӣ, гулгула).

Корҳои сохтмонӣ характери муваққатӣ ва номуташаккилӣ дошта, мӯҳлати иҷрои корҳо начандон дароз аст.

Ҳангоми корҳои сохтмонӣ манбаҳои асосии партов ба ҳавои атмосфера инҳо мебошанд:

- моддаҳои ифлоскунандаи ҳаво аз фаъолияти муҳаррикҳои техника ва воситаҳои нақлиётӣ истифодашаванда;
- ҷанг ҳангоми кашонидан ва нигоҳдории масолах;
- ҷанг ҳангоми ҷобачогузории техникаҳо;

Ҳамзамон ҳангоми сохтмон ва фаъолияти иншоот пайдо шудани партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишӣ дар назар аст.

Партовҳои сохтмонӣ ҳангоми бурдани корҳои сохтмонӣ ба вучуд меояд, ки ҳаҷми он аз ҳаҷми корҳои сохтмонӣ вобаста мебошад. Таркиби ин партовҳо аз боқимондаҳои маҳсулотҳои сохтмонӣ, аз қабили оҳанпора, кубур, ноқилҳо, партовҳои изолятсионӣ ва амсоли онҳо иборат мебошад. Партовҳои сохтмонӣ баъд аз анҷоми корҳои сохтмонӣ ба навъҳо ҷудо карда шуда бароварда мешаванд.

Партовҳои саҳти маишӣ аз ҳисоби кормандон ва рӯбучини майдони

атрофи бино ба амал меояд. Ҳаҷми партовҳои саҳти маишӣ аз шумораи умумии кормандон ва масоҳати майдонҳои рӯфташаванда вобаста аст.

Ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмони иншоот ҳамчунин садо ва ларзиш ба вучуд меояд, ки оромии минтақаро муваққатан ҳалалдор месозад. Аз ин лиҳоз ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни корӣ муқаррар карда шуда, аз техникаю механизмҳои замонавӣ бояд истифода бурда шавад.

Бо назардошти риоя ва иҷрои чорабиниҳо дар бахши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист сохтмони бинои мазкур ба компонентҳои муҳити зист таъсири назаррас надорад.

Бо мақсади ҳифз ва беҳдошти муҳити зист супоришҳои зерин барои иҷро пешниҳод карда мешавад:

- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмони иншоот меъёр ва талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист, МҚШ ҚТ 30.01.2018, СНиП 245-71 меъёр ва талаботи сохтмонӣ, санитарӣ ва зидди сӯхтор қатъиян риоя карда шаванд;
- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ қабати ҳосилхези замин мақсаднок истифода бурда шуда, бо тартиби муқарраршуда масъалаи ба ҷои дигар кӯчонидани буттаву ниҳолҳои мавҷуда ва ё гирифтани онҳо бо мақомоти ҳифзи муҳити зисти ноҳия ҳаллу фасл карда шавад;
- ҳангоми гузаронидани корҳои сохтмонӣ речаи муайяни корӣ муқаррар карда шавад;
- гирду атрофи бинои банақшагирифташуда тибқи талаботи меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ МҚС ҚТ 30.01-2018 кабудизор карда шавад;
- партовҳои сохтмонӣ ва саҳти маишӣ ҳосилшуда дар нуқтаи муваққатии партовнигоҳдорӣ ҷамъоварӣ карда шуда, бо тартиби муқарраршуда дар партовгоҳи расмӣ ҷойгир карда шавад;
- нусхаи ҳулоаси мазкур ба Бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Восеъ манзур карда шавад.

Назорат аз болои риояи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахши ҳифз ва беҳдошти муҳити зист ба зиммаи Бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Восеъ гузошта шавад.

Экспертизаи давлатии экологии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маводҳои пешниҳоднамудаи Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои сохтмони марказ оид ба масъалаҳои муҳоҷират, бо назардошти иҷрои қатъии супоришҳои дар боло зикрӣ мувофиқа менамояд.

Дар сурати риоя нагардидани пешниҳодҳои болозикр ҳулоаси мазкур эътибори ҳуқуқӣ надорад.

Иҷр. Сардори шуъба:
Маҳмадализода Н.



эксперт:
Солихзода С.Қ.



Attachment 2: Letter to International University of Tourism and Entrepreneurship of Tajikistan



Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Гуруҳи идоракунии Лоихаи
«Беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бокортаъминшавӣ»

734061 ш. Душанбе, кӯчаи Борбад, 48/1, тел 44-620-08-02 E-mail: seep.taj@gmail.com

«15» 06 2022, № 140

Донишгоҳи байналмилалӣ
сайёҳӣ ва соҳибкорӣ
Тоҷикистон

Мавзӯ: оид ба омода намудани минтақаи сохтмонӣ.

Гуруҳи идоракунии Лоихаи «Беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бокортаъминшавӣ»-и Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамкориҳои пайваста изҳори сипос намуда, ба маълумот мерасонад, ки пас аз боздиди Гуруҳи кории Бонки Осиёи Рушд оид ба азназаргузарониҳои чораҳои муҳофизатӣ дар минтақаи сохтмони Маркази рушди малакаҳои шаҳри Душанбе, ки дар ҳудуди донишгоҳ ҷойгир буда эроду супоришҳо додашуд.

Бояд қайд кард, ки мувофиқи нақшаи Гуруҳи идоракунии Лоихаи «Беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бокортаъминшавӣ» корҳои сохтмонӣ дар нимаи дуюми моҳи августи соли 2022 ба нақша гирифта шуда аст.

Аз ин лиҳоз, аз шумо хоҳиш менамоем, ки ҷиҳати саривақт баргараф намудани мушкилиҳои мавҷудбуда мусоидат намоед.

Замима: 1 саҳифа.


Бо эҳтиром,

Менечери лоиха

Д. Сафаров

Ҳабиб Корғонӣ
сер. Ҷаъфаров
Тел. 2348802 15.06.22

Attachment 3: Letters of establishment Grievance Redress Committees at the local level


ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ МАҲАЛЛИИ ҲОКИМИЯТИ
ДАВЛАТИИ ШАҲРИ БОХТАР


Сурога: шаҳри Бохтар, кӯчаи ба номи Бобочон Ғафуров-9, телефон (992) 83222 2-74-31



№ 4164 аз «05» 04 соли 2022
Ба №21/157 аз 18 январи соли 2022
Ба №21/158 аз 18 январи соли 2022


Ба Вазири меҳнат, муҳоҷират ва
шугли аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Амонзода Шодӣ Ширин


Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар бо камоли эҳтиром вобаста ба мактуби Шумо аз 18 январи соли 2022, №21/157 «Оид ба татбиқи Лоихаи «Бехтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои кортаъминшавӣ, ки аз ҷониби Бонки Осиёи Рушд маблағгузорӣ мегардад» қайд менамояд, ки ба масъулини соҳаҳои дахлдори давлатӣ, аз ҷумла ба Кумитаи идораи замини шаҳр, шӯъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва рузномаи шаҳрӣ «Набзи Бохтар» вобаста ба масъалаҳои пешниҳод шуда, дастуру супоришҳои дахлдор дода шудааст.

Инчунин бо мақсади баррасии арзу шикоятҳо дар доираи лоиха, рӯйхати намоёндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтарро барои маълумот ба унвони Шумо пешниҳод менамояд (рӯйхат замима мегардад).

Раиси
шаҳри Бохтар  Саломзода Сичоуддин





Замима ба мактуби раиси шаҳри
Бохтар аз «05» 04 соли 2022, №1164.

Рӯйхати намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар оид ба баррасии арзу шикоятҳо дар доираи лоиҳа «Бехтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавӣ, ки аз ҷониби Бонки Осиёи Рушд маблағгузорӣ мегардад»

1. Мирзозода Н.- муовини раиси шаҳри Бохтар (900833700, 2. 54-48).
2. Аҳмадҷонзода А. А. - Раиси Кумитаи идораи замини шаҳри Бохтар (901107070, 2. 29-55).
3. Ятимзода В. – мудири шуъбаи меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар (918359197, 2. 53-61).



ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
МАҚМОТИ ИҶРОИЯИ ҲОКИМИЯТИ
ДАВЛАТИИ НОҲИЯИ ДАНГАРА

Вилояти Хатлон, ноҳияи Дангара, кӯчаи Марксии 56; тел: (8-33-12) 2-22-33; www.dangara.tj; e-mail: hukumat@dangara.tj


№ 02/149 аз « 07 » 07 соли 2022

Ба № 21/18 аз « 01 » 07 соли 2022

Ба Вазорати меҳнат,
муҳоҷират ва шугли аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Дангара дар доираи татбиқи лоиҳаи “Беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бо кор таъминшавӣ” барои таъсис додани Кумитаи баррасии арзу шикоятҳо номзадҳои шахсони зеринро пешниҳод менамояд.

№	Ному насаб	Вазифа	Рақами телефони мобилӣ ва корӣ
1	Холзода К.К.	Муовини якуми раиси ноҳияи Дангара	907752662
2	Кароматуллоев Ш	Раиси Кумитаи идораи заминҳои ноҳияи Восеъ	901406362
3	Нуралӣзода Х.	Сардори шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи Дангара	900020362
4	Абдуллозода Б.	Сардори муассисаи давлатии нигоҳдорӣ рохҳои автомобилгарди ноҳияи Дангара	907232010
5	Ҳаётова С	И.в. Раиси Ҷамоати деҳоти Корез	209366663
6	Каримов Қ	Сармутахассис-заминсози Ҷамоати деҳоти Корез	934313839

Муовини якуми раиси ноҳия  Холзода К.



ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВИЛОЯТИ СУҒД

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хучанд

735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд, хибони ба номи Раҳмон Набиев №39,
тел: (83422) 6-02-44, 4-67-14. факс (83422) 6-08-65, www.khujand.tj

31.03.22 № 219-560
Ба № _____ аз _____

Ба вазири меҳнат муҳоҷират ва шугли
Аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Амонзода. Ш.

Нусха: Ба сардори Раёсати Агентии меҳнат
ва шугли аҳолии дар вилояти Суғд

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хучанд мактуби
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
18 январи соли 2022, №21/158 оид ба таъсис додани кумитаи баррасии
арзу шикоятҳо аз ҳисоби намоёндагони мақомот (муовини соҳавӣ- раиси
комиссия), кумитаи идораи замин, шӯъбаҳои меъмурию шаҳрсозӣ ва
ҳифзи муҳити зисти шаҳр ва мутахассис- заминсозони ҷамоатҳо
мусоидат мепурсед, мавриди баррасӣ қарор дод.

Оид ба масъалаи мазкур тибқи лоиҳаи Бехтарсозии малакаҳои касбӣ
ва имкониятҳои бокортаъминшавӣ, ки аз ҷониби Бонки Осиёи Рушд
маблағгузори мегардад дар шаҳри Хучанд, дар ҳудуди раёсати агентии
меҳнат, ва шугли аҳоли дар вилояти Суғд, воқеъ дар маҳаллаи 28
соҳтмони "Маркази хизматрасонӣ муҳоҷирон" ба назар гирифта шуда,
қарори дахлдори Раиси шаҳри Хучанд қабул карда шудааст.

Бинобар ин, дар доираи талаби лоиҳаи Бонки Осиёи Рушд бо
мақсади баррасии арзу шикоятҳои аҳолии ҳамшафати иншооти
сохташаванда барои таъсис додани кумитаи баррасии арзу шикоятҳо аз
ҳисоби кормандони Раёсат (муовини соҳавӣ- раиси комиссия) ва
мутахассисони кумитаи идораи замин, ҳифзи муҳити зисти шаҳри
Хучанд ва раиси маҳаллаи "Ваҳдат" мувофиқи мақсад мешуморад.

Муовини якуми Раиси
шаҳри Хучанд

Ғайбуллозода Х.



3/1043
05.05.2022



МАҚОМОТИ ИҶРОИЯИ ҲОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ
ШАҲРИ РОҒУН

735417, ш.Роғун, кӯчаи Сохтмончиён 54, тел: (83134) 21-369, факс 22-000,
Веб-сайт: www.roghun.tj почта электронӣ: info@roghun.tj

№ 148 аз «14» сентябри соли 2022
Ба № 21/158 аз «18» январ соли 2022

Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва
шӯғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун вобаста ба мактуби Шумо аз 18 январи соли 2022, №21/158 ҷиҳати татбиқи лоиҳаи «Беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бокортаъминшавӣ» дар шаҳри Роғун чунин маълумот пешниҳод менамояд.

Бояд қайд кард, ки замин барои сохтмони иншооти мазкур дар қисмати майдончаи ҷоруми сохтмонӣ интиҳоб шудааст, ки аз маҳалли аҳолинишин дур мебошад ва то ҳанӯз ягон мурочиати шаҳрванд барои замини мазкур бақайд гирифта нашудааст ва дигар монеагиро низ мавҷуд намебошад.

Замима: рӯйхати масъулини шаҳри Роғун

Бо эҳтиром
И.в. Раис

С. Саидзода


м. Хурмазода
м. Бахромов
Роғун



4
04.01.22
3/710

Рӯйхати
намоёндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри
Роғун барои баррасии арзу шикоятҳои шаҳрвандон

Р/т	Ному насаб	Вазифа	Суроғаи электронӣ	Рақами телефон
1.	Файззода Раҳматулло	Муовини якуми раиси шаҳр	rogunm@mail.ru	777.00.17.29
2.	Билолзода Начибулло	Раиси кумитаи идораи замин шаҳри Роғун	rogun@zamin.tj	938.79.70.74
3.	Зайдов Раҳмиддин	Мудир шӯбаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ	rzaydov95@mail.ru	937.70.02.01
4.	Ҳасанов Ақобир	Мудир бахши ҳифзи муҳити зист	mukhitizist.rogun@mail.ru	110.07.07.84
5.	Раҳмонов Сафармад	Директори КВД «СОКО ва ХМК» шаҳри Роғун		989.99.06.69



ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
РАИСИ НОҲИЯИ ВОСЕЪ

735330 н.Восеъ, ш.Хулбук, к. И.Сомони - 19. тел. (83311) 2-22-33. www.yose.tj Email: yose36@mail.ru


№ 6-519 аз «29» 06 соли 2022.

Ба №21/158 аз «18» 01 2022.

Ба вазорати меҳнат, муҳоҷират ва
шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Восеъ дар доираи татбиқи лоиҳаи «беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бокортаъминшавӣ» барои таъсис додани Кумитаи баррасии арзу шикоятҳо номзадҳои шахсони зеринро пешниҳод менамояд.

№	Ному насаб	Вазифа	Рақами телефони дастиву қорӣ
1.	Худоёрзода Алихон	Муовини раиси ноҳияи Восеъ	988864425, 8331122564
2.	Қодирзода Маҳсуддин	Раиси кумитаи идораи замини ноҳияи Восеъ	918889130
3.	Саидов Халил	Сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Восеъ	988200708
4.	Ҳукматуллоев Қурбон	Сардори муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия	985-15-28-02
5.	Холиқов Умед	Раиси Ҷамоати деҳоти Гулистон	985348410
6.	Салимзода Далер	Раиси Ҷамоати деҳоти ба номи А.Авазов	987606073
7.	Абдукаримов Ҳикматулло	Раиси Ҷамоати шаҳраки Хулбук	981022929
8.	Ҳалимов Амирхон	Раиси Ҷамоати деҳоти Тугарак	987282883
9.	Исмонов Зулфиқор	Сармутахассис-заминсози Ҷамоати деҳоти Тугарак	988203012

Раиси ноҳияи Восеъ  Шарифзода Ҷ.Р.